



Мең тоғл
С-26

НАЧМИДДИН
САЛОХИДДИНЗОДА



МУКАДДАСОТ ВАТАН





КИТОБРО ДАР МЕХЛАТИ КАДШУДА
БАРГАРДОНЕД


Об
мэдүү

16.04.12

Ми тоз 2
С-26

Начмиддин Салоҳиддинзода

МУҚАДДАСОТИ ВАТАН



ДУШАНБЕ
«МАОРИФ ВА ФАРҲАНГ»
2006

ББК 84. тоҷик 7-4

С-26

С-26 Н. Салоҳиддинзода. Муқаддасоти ватан - Душанбе , «Маориф ва фарҳанг», 2006 - 16 саҳ.

Мағҳуми Ватан ва рамзҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки аз муқаддасоти Ватан ба хисоб мераванд, аз забони қаҳрамони хурдсоли асар хеле содаву равон ва ҷолиб ба тарики муколамаи бисёр ширин ба қалам оварда шудааст. Ин нахусткитоби нависандай хушкалом Начмиддини Салоҳиддинзода дар тарбия ва ташаккули афкори кӯдакони томактабӣ нақши муҳим мебозад, ҳуввияти шаҳсӣ ва ватанпарастии онҳоро бедор мекунад.




ISBN 99947-31-23-8

© «Маориф ва фарҳанг», 2006

МУҚАДДАСОТИ ВАТАН

Аввали баҳор буд.

Барфҳо об шуда, шамоли андак саҳт, аммо гарму форам мевазид. Аз атроф бӯи баҳор меомад. Ҳама гӯё чон ва рӯҳу тавон мегирифт. Ба ҷӯшу хурӯш меомад. Ҳусусан, дили мо, бачагон, қарор надошт. Аз хонаҳо ба кӯча мебаромадем. Ба саҳрову ҷойҳои васеъ мерафтем. Бодбарак сохта, ба ҳаво сар медодем.




Вақте ки бодбаракҳои мо дар дами бод алвонҷ мезаданд, риштаи онҳоро ба даст печонида, гоҳ ин тараф, гоҳ он тараф мекашидем. Бодбаракҳо низ гоҳ ин сӯ, гоҳ он сӯ ва гоҳ пасту гоҳ боло мешуданд. Гӯё ба рақс медаромаданд. Китфак зада бозӣ мекарданд. Аз тамошояшон сер намешудем. Ба завқ меомадем. Нидову шавқу шодии мо ҳамаро пахш мекард:

-- Бинед! Бинед! Бодбараки маро бинед?!

-- Эҳ, шумо бодбараки маро бинед!

-- Бодбараки ман чӣ? Ана, ана, чӣ хел боло, чӣ хел поин меравад?!





мени калон-калонаш барқ мезаданд.

Холо чашмони Сурушкон ҳамчунон барқ мезад. Магар таманное дошт, ки гүфтам:

-- Чизе меҳоҳӣ, Сурушкон?

Бо табассуми ширин ҷавоб дод:

-- Бале, акоҷон. Меҳоҳам бодбараке дошта бошам мисли шумо.


Аз шиддати шавқ нафасаш мегашт. Айни ҳол ҳоҳиши ӯро рад кардан мумкин набуд:


-- Бисёр хуб. Ҳоло хона бирав.

Коғази калоне пайдо кун. Ҳамин ки бодбаракро фуровардам, аз қафоят зуд меоям.

Вакте ки ба хона омадам, дар дасти

Овози додаракам Сурушкон аз ҳама баландтар буд. Шодӣ мекард, медавид, меафтоду боз бармехост. Аммо то ин дам кори маро ҳомӯш тамошо мекард. Ман зери айвон коғазу ширеш, порае фанер оварда, бодбарак месоҳтам. Аввал коғазро бурида, ба ҷаҳор гӯшаи он ширеш мезадам. Сурушкон ба ман ширеш, ё пораи фанерро дароз мекард. Дар ҳоле ки ба миёни бодбарак камонча соҳта, аз ду бараш ришта баста, ба ришта дардарақ меғузаронидам, ачиб табассум мекард. Аз шавқ ҷаш-





Сурушчон харитае дидам. Харитай калони Тоҷикистон. Ҳайрон шудам:

-- Ҷӣ кор кардӣ, Сурушчон? Харитаро аз девор кандӣ?! Магар намедонӣ, ки падарам саҳт меранҷад?...

Ранги рӯйи Сурушчон дигар шуд. Дар гояти хичолат гуфт:

-- О-охир... аз модарам пурсидам...

-- Ҷӣ-Ҷӣ?! Аз модарам пурсидӣ?.

-- Бале, акоҷон. Ман аз кӯча шодиқунон омада гуфтам: Модарҷон, ба ман як когази калони калон лозим. Акојам бодбарак месозад. Барои ман. Ваъда кард ў. Ана, баъд...

-- Хуш-ш, баъд-ҷӣ?


-- Модарам сари маро сила карду гуфт: «Ҷони модар, намебинӣ, дасти ман банд. Ноңу санбӯса мепазам. Худат ба утоқи кории падарат даро. Фақат як дона бигир. Бекораашро, фахмидӣ?»

Ана, баъд, шодиқунон ба утоқи кории падарам даромадам. Коғази калон наёфтам. Чашмам ба девори хона афтод...

Сурушчон хомӯш монд. Магар аз кори кардааш саҳт пушаймон шуда буд, ки оҳанги суханаш узроҳона менамуд:

-- Охир, ман гумон кардам, ки... ин когази нодаркор аст. Сари мизи кории падарам ... ҳамин хел... оvezzon.

-- Не, Сурушчон, кори хато кардӣ. Ин коғаз коғази оддию нодаркор




Чумхурии Тоҷикистон



14 октябри соли 1924 - Чумхурии Автономии Советии
Сотсиалистии Тоҷикистон
16 октябри соли 1929 - Чумхурии Советии Сотсиалистии
Тоҷикистон
9 сентябрисоли 1991 - Чумхурии Тоҷикистон.
Худудаши 143,1 ҳазор км. кв.
Аҳолиаш 6066 ҳазор нафар.

К и р ғ и з и с т о н



Д Ҷ Ҷ Ҷ Ҷ Ҷ

А ф ғ о н и с т о н

нест. Ин коғази бениҳоят азиз, яъне харитаи Тоҷикистон аст! Тоҷикистон Ватани азизи мост. Мо дар Ватани худ, дар Ватани бобову бобокалонҳои худ аз замонҳои хеле қадим... бале, хеле қадим зиндагонӣ мекунем. Ҳоло Тоҷикистони мо кишвари озод, кишвари дунявию демократӣ, рӯ ба тараққӣ ниҳодааст. Соҳиби шаъну шараф, соҳиби Президенти мустақил. Шоирон дар васфаш шеърҳо эҷод мекунанд, нависандагон асарҳо менависанд, овозхонҳо таронаҳо меҳонанд. Магар аз радио намешунавӣ, аз телевизион тамошо намекунӣ?

-- Бале, акоҷон, мешунавам, тамошо мекунам. Ҳатто шеъре ҳам медонам. Мехоҳед, бихонам?

Вай интизори ҷавоб нашуда, чун аскарбачаи дар сафистода ба ҳондан шурӯъ кард:

Эй Ватан, ин қадар
Нагзу ҷонпарварӣ,
Ман калон мешавам
Меравам аскарӣ.
Бар сарат офтоб,
Дар барат ҷон шавам.
Бар сари душманат
Тирборон шавам...

Аз ӯ бағоят шод шудам:

-- Қанд бизан, Сурушҷон. Оянда ватанпарвари асил ҳоҳӣ шуд. Вале ҳар як ватандӯсту ватанпарвар Ватани худро бояд нагзакак бидонад. Барои донистани ту ана ҳамин харита зарур аст. Дар харита вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва кӯлу дарёҳо бо рангҳои хоса ишора шудаанд. Ана, нигоҳ кун. Диҷӣ, ана, дарёҳо бо ранги кабуд. Ана, ин нуқтаи сиёҳ аломати шаҳрҳо. Нуқтаи сиёҳ чӣ қадаре, ки қалонтар бошад, шаҳр ҳамон қадар қалонтар буда, дар он мардуми зиёд зиндагонӣ мекунанд. Фаҳмидӣ?

-- Фаҳмидам, акоҷон.

-- Пас, бигӯй, пойтахи Ватани азизи мо чӣ ном дорад?

Сурушҷон табассуми шириన намуд, бо фахр гуфт:

-- Шаҳри Душанбе.

-- Офарин. Ана, ин нуқтаи қалон шаҳри Душанбе аст. Душанбе пойтахи Ватани мост. Медонӣ, ки Душанбе дар тӯли 15 соли Истиқлол чӣ қадар зебову дилоро шудааст? Шояд, дар бораи Душанбе ҳам шеъре бихонӣ.

Сурушҷон акнун аз шавқ гӯё ба куртааш намегунчид, ки гуфт:

-- Медонам, акоҷон, медонам! Ҳа, бибичонам ёд додаанд ин шеърро:

Шаҳри Душанбе,
Шаҳри нумӯям.
Чун гул ту аз ман,
Ман аз ту рӯям...
Шаҳри Душанбе,
Эй чехраоро.
Бӯйи Самарқанд,
Рӯйи Бухоро...

Ман ҳамчунон ўро оғаринҳо гуфтам ва ба сухани худ идома намудам:

-- Сурушҷон, донистӣ, ки ин сарзамини маҳбуби мо Ҷумҳурии Тоҷикистон аст. Пас, ин ҷумҳурии мо аз ҷанд вилоят иборат аст? Медонӣ? Пас, гӯш кун. Ҷумҳурии мо аз вилоятҳои Сугд, Ҳатлон ва Муҳтори кӯҳистони Бадаҳшон иборат аст. Ҳар як вилоят шаҳру ноҳияҳои худро дорад. Шаҳрҳои қалону саноатии кишварамон шаҳрҳои Ҳучанду Қўргонтеппа, Истаравшану Қўлоб, Ҳоруғу Панҷакент, Турсунзодаву Конибодом, Ҳисору Исфара ва гайраҳо мебошанд. Ҳар як аз ин шаҳрҳо таърихи худро доранд. Масалан, Ҳучанду Истаравшан 2500 ва шаҳри бостонии Қўлоб 2700 сол доштааст. Ҳулоса, Ватани мо таърихи бою кӯҳан дорад. Мардуми буими ин сарзамин мо – тоҷиконем. Ману ту бояд аз чунин Ватан ифтихор кунем.

Сурушҷон аз ин нақлҳои ман бештар ба ваҷд меомад. Аз шавқи Ватану ватандорӣ ҷашмонаш чун ду ситораи саҳарӣ баробар медураҳшиданд. Вай дигар парвои бодбарак ҳам надошт, ки аз банди дастонам дошта, суолборон мекард:

-- Акоҷон, боз Ватани мо чиҳо дорад?

Ман ҳам шавқи ўро дида, ба шавқ меомадам. Мехостам ба суолҳояш то ҳадде, ки медонам, посух бидиҳам:

-- Ватани мо, ҷунон ки гуфтам, давлати мустақил аст. Давлати мустақил бояд рамзҳои худро дошта бошад.

-- Пас, Ватани мо рамзҳои худашро дорад?

-- Бале, Сурушҷон. Аммо ту медонӣ, ки рамзҳои давлати мо аз чиҳо иборатанд?

Сурушҷон аз хичолат сар ба зер афканد. Суп-сурҳ шуд. То хичолат на-кашад, ўро тасалло додам:

-- Не, Сурушҷон? Надонистани ту табиист. Ҳанӯз мактаб нарафтай. Дар деҳоти мо кӯдакистон нест. Бошад ҳам, хеле дур. Ана, агар имсол ба мактаб равӣ, ҳамаашро нағзакак ёд мегирий, фахмидӣ?

Вай сар такон дод. Гирди лабонаш табассуми маъсуме пайдо шуд, ки гуфтам:



-- Гӯш кун, Сурушҷон. Рамзҳои давлатӣ Парчам, Нишон ва Суруди миллӣ мебошад. Агар муфассал дар бораи инҳо донистан хоҳӣ, биё, бехтараш ба утоқи ман биравем. Аз китоб ба ту сурати онҳоро нишон медиҳам, мефаҳмонам.

Сурушҷон дав-давон пеш-пеш ва ман аз қафояш ба утоқ даромадем. Аз раф китоби дарсиямро гирифта, варакҳояшро як-як боз карда, рамзҳои давлатиро пайдо кардам ва ба Сурушҷон рӯ овардам:

-- Мана, нағзакак нигоҳ кун. Ин Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аст: яъне, муқаддасоти Ватани ҷоноҷони мо. Ҳар як аз ин тасвирҳо рамз ва маъни худро доранд. Масалан, расми Тоҷ. Тоҷ рамзи давлатдорӣ, шукӯҳи нодшоҳист. Гирдогирди он ҳафт ситораи дурахшон.

Оғоҳ бош, ки Ҳафт рақами муборак аст. Ҳамчунон ки ҳафт сайёра, ҳафт ганҷ, ҳафт осмон, ҳафт айвон, ҳафт гунбад, ҳафт Авранг, ҳафт дарё ва монанди инҳо. Дорои як олам маъни мӯҳтаво. Ана, ин офтобе, ки аз паси кӯҳсор тулӯъ мекунад, рамзи нишот, хуррамии ҳаёт, осоиш ва кушоиши ҳалқу кишвар. Кӯҳсор макони ганҷҳои фаровон аст. Пахта, яъне пунба сарвати асосии мамлакати мо, ҳӯشاҳои гандум рамзи хайру баракат, нишони серию пурӣ. Мана, китоб, ки миёни ин ҳама ҷойгир аст, мардуми бадониш, соҳибфарҳанг ва бомаърифат будани моро нишон медиҳад. Курсӣ низ нишони пояи давлатдорӣ, таҳти подшоҳии мо – тоҷикон аз аҳди қадим аст.



Нишони давлатӣ дар пештоқи биноҳои Мачлиси олӣ, вазоратҳо, ҳукуматҳои вилоятӣ, шаҳрӣ ва ноҳиявӣ ва мақомоти давлатӣ устувор карда мешавад.

Сурушҷон акнун гӯшу ҳуш шуда буд. Ҳомӯш, аммо бо ҷашмони пур аз меҳр нишони давлатиро аз варақи рангаи китоб тамошо мекард. Магар аз тамошояш серӣ надошт, ки ниҳоят ангушти ишорат рӯи Парчам гузошта, бо як ҳаяҷони ациб пурсид:

-- Ана, ин... Парчам... ин ҳам рамзи давлат.
-- Бале, Сурушҷон. Парчам низ рамзи давлатӣ аст. Дар ин Парчам ҳар як ранг маънии худро дорад. Мана, нигоҳ кун. Ранги сурх, рамзи мубориза, ҷоннисории ҳалқ баҳри озодӣ ва истиқлол. Ранги сафед, ин нишонаи баҳт, умеду орзу. Ранги сабз нишони сарсабзӣ, нумӯ ва сарбаландӣ, некиу ҳуррамӣ мебошад.

Парчам рӯзҳои ид, ҷашнҳо, мусобиқаҳои варзишӣ, воҳӯриҳои давлатӣ, ҳангоми қабули меҳмонони фахрӣ барафрӯҳта мешавад.

Лаҳзае хомӯш мондам, рӯ ба Сурушҷон овардам, то шавқу эҳсоси ӯро ба тамом дарк бикунам. Вай бо ҳамчунон даҳони боз ба ман ҳайрон-ҳайрон нигоҳ мекард, ки чаро зуд ба суханам идома намедиҳам. Ман низ бидуни ҳарф ба сухан сар кардам:

-- Акнун аз муқаддасоти Ватан, яъне рамзҳои давлатӣ кадоми дигара什 ногуфта монд?

Сурушҷон дарҳол ҷавоб дод:

-- Суруди миллӣ, акоҷон. Ман Суруди миллиро медонам, бурро-бурро ҳонда метавонам. Аз телевизиону радио бисёр мешунавонанд, дар ҳамаи идҳо, ҷашну маҷлисҳо, ҳатто дар мактаби мо ҳам. Ҳа, ҳама саф кашида баробар меҳонанд.

Аз ҳанда ҳудро базӯр нигаҳ доштам, чун суханони охиринаш дар ғояти ифтихор ва ба ҳадде сода буд. Бинобар ин, то ки наранҷад, ба чӣ ваҷҳ майли ҳанда мекунам, зуд ба ӯ суол додам:

-- Ку, бихон, Сурушҷон, бихон!

Вай ҳамоно рост истода, бо овози ҷаравғосияш ба ҳондан оғоз кард ва бо як оҳанги мутантан Суруди миллиро хотима баҳшид:

**Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!**

Ӯро оғӯш кашидам, дубора таҳсин намудам:

-- Офарин, Сурушҷон, офарин! Ана, ин Суруди миллӣ ҳам аз рукнҳои нишони давлат аст. Ҷаҳмо? Аммо ту медонӣ, ки ин сурудро кадоме аз шоирони мо эҷод кардааст? Оҳанги он ба кӣ тааллук дорад?

Сурушҷон аз хичолат боз сар ба зер афканд, ки гуфтам:

-- Не, Сурушҷон. Ту ин қадар шарм надор. Шояд, мисли ту бачаҳои зиёде бошанд, ки надонанд. Ё, аҷаб не, фаромӯш карда бошанд. Ту агар нағз донӣ, ба рафиқони дигарат мефаҳмонӣ. Ҳуб? Ана, гӯш кун. Суруди миллиро Шоири Ҳалқии Тоҷикистон Гулназар Келдӣ навиштааст. Албатта, аз рӯйи оҳанги Сулаймон Юдаков. Тавлиди Суруди миллии мо 7 сентябри соли 1994 мебошад.

Суруди миллӣ дар тамоми чорабинию ташрифоти давлатӣ, дар боғчаву мактабҳо, муассисаву корхонаҳо бо тантана суруда мешавад. Ҳар субҳу шом садову симои Тоҷикистон корашро бо суруди миллӣ оғозу анҷом мебахшад. Ҳулоса, мо бояд яктану яқҷон бошем. Ватани азизро бо тамоми муқаддасоташ чун гавҳараки ҷашм посбонӣ кунем. Ҳеч нагузорем, ки як зарра, як ваҷаб ҳоки Ватани муқаддаси мо ба дasti душман афтад.

СУРУДИ МИЛЛИИ ЧУМХУРИИ ТОЧИКИСТОН

*Шеъри Гулназар Келдӣ
Оҳанги Сулаймон Юдаков*

Диёри арчманди мо,
Ба бахти мо сари азизи ту баланд бод,
Саодати ту, давлати ту бегазанд бод.
Зи дурии замонаҳо расидаем,
Ба зери парчами ту саф кашидаем,
кашидаем.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Барои нангӯ номи мо
Ту аз умеди рафтагони мо нишонай,
Ту баҳри ворисон ҷаҳони ҷовидонай,
Ҳазон намерасад ба навбаҳори ту,
Ки мазраи вафо бувад канори ту,
канори ту.

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!

Ту модари ягонай,
Бақои ту бувад бақои хонадони мо,
Мароми ту бувад мароми ҷисму ҷони мо,
Зи ту саодати абад насиби мост,
Ту ҳастиву ҳама ҷаҳон ҳабиби мост,
ҳабиби мост,

Зинда бош, эй Ватан,
Тоҷикистони озоди ман!



Ҳанұз сухани ман ба охир нарасида, чизе ба хотири Сурушчон чун барқ бархұрд, ки гуфт:

-- Акочон! Ватани азизро мо бояд муҳофизат кунем-а?!

-- Бале! Гуфтам-ку, ҳама, тамоми кишвар бояд яктану яқчон бошад бо Артиши миллій! Зеро Артиши миллій шабу рұз моро ҳүшёру зиракона посбонй мекунад. Мардум ба он эътимоди комил дорад. Артиши миллии мосоли 1993 ташкил шудааст. Ҳар сол 23 феврал рұзи таъсиси он қашн гирифта мешавад. Ҳалқ бе Артиши миллій орому осуда нест. Мардуми бисёрі мо дар сафи он қаҳрамониҳои бемисле аз худ нишон додаанд. Номи онҳо аз замонҳои қадим дар саҳифаҳои таърих ғовидона сабт гардидааст. Чунончй: Шерак, Спитамен, малика Томирис, Деваштич, Мұқаннаъ, Темурмалику Восеъ. Онҳоро ҳеч қас фаромуш накардааст. Инҳо мұқобили госибони юнону араб ва мұғулқо қаҳрамониҳои бемисл нишон додаанд. Ҳамчунон дар замони Шұравй низ фарзандони ҳалқи точик зидди истилогарони фашистің қони ширини худро қурбон кардаанд. Ному нишони ин бузургмардони моро низ ҳама медонанд: Эргаш Шарифов, Тұйчй Эрйигитов, Сайдқұл Турдиев, Сафар Амиршоев, Ҳодай Кенчаев, Ҳайдар Қосимов, Домулло Азизов, Исмоил Ҳамзаалиев ва бисёр қаҳрамонони дигар. Ҳамаи инҳо дар Артиши миллій хидмат кардаанд. Хидмат дар Артиши миллій ҳам қарз, ҳам фарз аст. Ана, имсол, ки мактабро хатм кардам, ба сафи Артиши миллій дохил мешавам. Җун ба ҳаждах, ки расидй, бояд дар ин мактаби мардонагй обутоб ёбй. Ана, он вакт аз ту ҳам ҳалқ, ҳам президенти кишвар миннатдор хоҳад шуд.



Сурушон ин чо ҳам бо шавқи тамом сухани маро бурида гуфт:

-- Акоҷон! Ҳоло Президенти мо кист, медонед?! Ана, ман медонам! Президенти кишвари мо Эмомали Шарифович Раҳмонов!

-- Офарин, Сурушон. Офарин! Аммо Президентро киҳо интихоб мекунанд? Албатта, ҳалқ. То имрӯз дар ҷумҳурии мо ҷанд Президент интихоб шудааст? Се Президент: Қаҳҳор Махкамов, Раҳмон Набиев. 6-ноябри соли 1994 Эмомали Шарифович Раҳмонов. Фаҳмо? Ана, боз чиҳоро донистан меҳоҳӣ, Сурушон?

-- Бисёр ҷизҳоро, акоҷон. Меҳоҳам мисли шумо ба мактаб равам, хонам, ана ҳамин ҳел ҳама ҷизро донам, ба дигарон фаҳмонам. Ҳа, ана ҳамин ҳел...

Дар ин ҳангом аз хонаи шафат овози маҳини модарам шунида шуд. Магар аз сӯҳбати ману Сурушон оғоҳ буд, ки хушнуд менамуд:

-- Офарин, фарзандони азизам. Ана ҳамин ҳел бо ҳамдигар муаллиму шогирд шавед, дар оянда одами нагз, донишманду баобрӯ ҳоҳед шуд. Одами доноро ҳама дӯст медорад. Доно азизи ҳама ҷост. Биёед, ҳӯрок мухайё, ҷони модар.



Нав сари миз нишаста будем, ки падарам омад. Тагийири либос кард, дасту рўй бишуст. Салом дода, назди мо даромад. Аввал тугмачаи телевизорро пахш кард ва ҳамроҳи мо нишаст. Дар телевизор чамъомади бузургеро, ки ба тозагӣ оғоз меёфт, намоиш медоданд. Аз Президенти кишвар истиқбол мекарданд. Суруди миллӣ садо медод. Сурушҷон бо тамоми шавқ то хӯрок овардани модарам аз бари падарам гузашта, беист гап мезад:

-- Падарчон, ман акнун бисёр чизҳоро медонам. Ҳа, медонам. Ана, ана! Президенти кишвари мо! Диded, шинохтам?! Ана, ҳама аз ҷо барҳоста, Суруди миллӣ меҳонанд. Ана, ана ҳамон Парчами миллии мо. Ана, нишони давлатӣ! Тоҷ, курсӣ, кӯҳсор, офтоб, пахта, гандум... Диded, ана ҳамаашро медонам. Инҳо ҳама рамзҳои давлатиянд. Бале, муқаддасоти Ватан!...

Падарам ҳайрон-ҳайрон ба ҳамаи мо нигоҳ мекард. Зоҳирон завқ мебурд. Модарам дар даст табақи хӯрок даромад. Чехрааш чун гули баҳор мешукуфт. Сари ман аз фарҳа ба осмон мерасид. Падарам якбора аз ҷой барҳост. Сурушҷонро бо ду даст бардошт. Аз пешонияш бӯсид. Ба ҷои худаш, аз ҳама боло нишонд. Дар хона гӯё ҷашне буд. Мағар ҷашни Сурушҷон.

Начмиддин Салоҳиддинзода

МУҚАДДАСОТИ ВАТАН

Мухаррир Саодат Орифӣ
Мухаррири техникӣ Аваз Камолов
Рассом Сайёра Имодинова
Тарроҳ ва ороишгар Рифкат Галимов
Хуруфчин Зебунисо Ҷӯраева

Ба чопаш 01.06.06 имзо шуд. Андозаи 60x84 1/8 . Қогази оғсетӣ. Чопи оғсетӣ.
Гарнитураи адабӣ. Ҷузъи нашрию ҳисобӣ 2. Адади нашр 10000 нусха.
Супориши № 81.

Муассисаи нашриявии “Маориф ва фарҳанг”-и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон.
734018. Душанбе, к. Н. Қаробоев, 17.
Тел: 233-93-97. E-mail: najmiddm64@mail.ru

ЧСШК «Матбуот»-и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии
Тоҷикистон, ш.Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 37.

Китобхона
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

4530-ГУ



